



ВАЗОРАТИ РУШДИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Маркази миллии патенту иттилоот

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 734042, кучаи Айни 14а, тел.: (+992 37)221-47-60; факс: (+992 37)222-21-38; E-mail: tajpatent.info@gmail.com; www.tajpatent.tj

№ _____

МАЪЛУМОТНОМАИ № 6990
оид ба гузаронидани ҷустуҷӯи мавзӯи-иттилоотӣ

Ташкилоти арзномадеҳ: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни.
Аризадиҳанда: Аслонова Гулрухсор Наимҷонова.

Номи мавзӯ: Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологӣ исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.
(Типологические особенности субстантивных фразеологических единиц в таджикском и английском языках).

Иҷроқунандагон: Қаҳоров И.Х., Азимова М.А., Миралиев К.Х.

Ҷустуҷӯи мавзӯи (давлат)	Номгӯи сарчашмаҳо	Давраҳои ҷустуҷӯ	Монандиҳои ошкоршуда	Тимсолҳои ошкоршуда
1	2	3	4	5
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Манбаи маълумоти «КИТТК»	1992-2022	надорад	надорад
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Манбаи маълумоти «Унвонҷӯён»	2002-2022	5 адад	надорад
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	2005-2022	2 адад	надорад
Федератсияи Россия	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1984-2022	14 адад	надорад
	Манбаи маълумоти «ЕГИСУ НИОКТР»	2010-2022	2 адад	надорад
Ҷумҳурии Белоруссия	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1985-2022	4 адад	надорад
Ҷумҳурии Украина	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	2005-2022	2 адад	надорад
Ҷумҳурии Қазоқистон	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1985-2022	1 адад	надорад
Ҷумҳурии Ўзбекистон	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1992-2022	1 адад	надорад
Ҷумҳурии Қирғизистон	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1992-2022	надорад	надорад

Тавсифи мухтасари натиҷаи ҷустуҷӯи мавзӯи КИТТК

Натиҷаи ҷустуҷӯ оид ба мавзӯи «Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологӣ исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ». (Типологические особенности субстантивных фразеологических единиц в таджикском и английском языках), аз рӯи манбаҳои маълумоти «Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструктории Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, инчунин фондҳои дар Муассисаи мавҷудбуда дар замима оварда шудааст. Замима: дар ҳаҷми 3 сах.

Директор



Исмоилзода М.Х.



Манбаи маълумоти «Унвонҷуён» -и Ҷумҳурии Тоҷикистон.

№ р/т	Ному насаб	Номи мавзӯи кори илмӣ	Соли Ҷимоя
1	Саидходжаева Мусаббехон Насимходжаевна.	Сравнительный анализ фразеологических единиц таджикского и русского языков (на материале русского перевода романа Рахима Джалила «Шураб»). Ходженский государственный университет им. Б. Гафурова.	Душанбе, 2018.
2	Муродов Файзали Мирзоалиевич.	Таҳлили сохторӣ ва маъноии воҳидҳои фразеологии идиоматикӣ дар забонҳои адабии муосири тоҷикӣ ва англисӣ. (Структурно-семантический анализ идиоматических фразеологических единиц в современном таджикском и английском языках). Таджикский национальный университет.	Душанбе, 2018.
3	Халимзода Зулолаи Абдукаҳор.	Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ ва паремияҳои бемуодил аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ ва тарҷума (дар асоси маводҳои забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ). (Сопоставительный анализ безэквивалентных фразеологических единиц и паремий в лингвокультурном и переводческом аспектах (на материале английского и таджикского языков)). Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода.	Душанбе, 2018.
4	Шарифов Бехрузджон Бахтиёрвич.	Паремия ҳамчун категорияи махсуси воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ, англисӣ ва русӣ. (Паремия–как особая категории фразеологических единиц в таджикском, английском и русском языках). Кулябский государственный университет им. Абуабдулло Рудаки.	Душанбе, 2019.
5	Рахимзода Сафарали.	Таҳлили ҷанбаҳои забоншиносӣ фарҳангии номвожаҳои ҷуғрофӣ дар таркиби ибораҳои фразеологӣ (дар асоси маводҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ). (Лингвокультурологический аспект изучения топонимов в составе фразеологических единиц (на материале таджикского и английского языков)). Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода.	Душанбе, 2019.

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ» -и Ҷумҳурии Тоҷикистон.

№ р/т	Ному насаб	Номи мавзӯи кори илмӣ	Соли Ҷимоя
1	Джалилов Хувайдullo.	Структурно-семантические особенности и синтаксические функции фразеологических единиц в современном таджикском литературном языке. кандидата филологических наук. Специальность 10.02.02.	Душанбе, 1976.
2	Раджабова Мавлюда Мамаджановна.	Структурно-семантические особенности коммуникативных фразеологических единиц в таджикском и английском языках. Кандидатская. Специальность 10.02.22.	Худжанд, 2010.

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ» -и Федератсияи Россия.

№ р/т	Ному насаб	Номи мавзӯи кори илмӣ	Соли Ҷимоя
1	Ганиева Гульнара Рамилевна.	Фразеологические единицы с компонентом именем собственным в английском, русском и татарском языках. кандидата филологических наук Специальность: 10.02.20.	Казань, 2010.
2	Сайтова Эльвира Маратовна.	Имена лиц во фразеологической картине мира: на материале немецкого, русского и башкирского языков. кандидата филологических наук Специальность: 10.02.20.	Уфа, 2007.
3	Беляева Елена Васильевна.	Структурно-семантический анализ предположно-именных фразеологизмов русского языка. доктора филологических наук). Специальность: 10.02.01.	Ленинград, 1984.
4	Корзюкова, Зоя Владимировна.	Основные аспекты функционирования фразеологических единиц с именами собственными в английском языке: национально-культурная специфика. доктора филологических наук. Специальность: 10.02.04.	Москва, 2003.
5	Москалева Тамара Викторовна.	Лексическая синтагматика и синтаксизация имени в американской фразеологии. доктора филологических наук. Специальность 10.02.04.	Москва, 2002.

	Дидковская Виктория Генриховна.	Системно-функциональное описание фразеологических сочетаний современного русского языка. доктора филологических наук. Специальность 10.02.01.	Новгород, 2000.
7	Симчич Джамиля Гареевна.	Фразеологизация предложно-падежных форм имени существительного в предикативной функции. кандидат филологических наук. Специальность 10.02.01.	Москва, 2000.
8	Иванцова Елена Владимировна.	Семантическая трансформация имени собственного в лексике и фразеологии современного русского языка. кандидат филологических наук. Специальность 10.02.01.	Москва, 1999.
9	Наумова Елена Васильевна.	Развитие семантики именных фразеологических единиц как фактор их трансформации в речи. кандидат филологических наук. Специальность 10.02.01.	Нижний Новгород, 1999.
10	Бурмако Валерий Михайлович.	Семантико-синтаксические свойства именных тавтологических фразеологизмов. кандидат филологических наук. Специальность 10.00.00.	Саратов, 1971.
11	Пайзулаева Зарема Халимбековна.	Компаративные фразеологические единицы аварского и английского языков, кандидат филологических наук. Специальность 10.02.20.	Махачкала, 2010.
12	Рахмонова Наргис Шарифовна.	Соматические фразеологические единицы в таджикском и русском языках. кандидат филологических наук. Специальность 10.02.20.	Душанбе, 2006.
13	Мендельсон Вероника Александровна.	Фразеологические единицы библейского происхождения в английском и русском языках. кандидат филологических наук. Специальность 10.02.20.	Казань, 2002.
14	Селифонова Елена Дмитриевна.	Фразеологические единицы с однозначными лексическими компонентами в русском и английском языках. кандидатская. Специальность 10.02.01, 10.02.19.	Брянск, 2004.

Манбаи маълумоти «ЕГИСУ НИОКТР»-и Федератсияи Россия.

№	Муаллифи кори илмӣ:	Рақами бақайдгирӣ	Номи мавзӯ:	Соли химоя:
1	Пасюкова Ольга Александровна.	AAAA-B16-416120640033-2	Субстантивные фразеологизмы с компонентом-прилагательным русского и английского языков в семантико-грамматическом аспекте (на материале публицистических текстов). К.филол.н.: 10.02.20. Организация, в совете которой проходила защита: ФГБОУ ВО. "Башкирский государственный университет".	26.10.2016.
2	Гаврис В.И., к.филол.н., проф.	02910013667.	Лексикографическое описание адъективно-субстантивных фразеологических единиц современного немецкого языка.	05.03.1991.

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»-и Ҷумҳурии Белоруссия.

№ р/т	Ному насаб	Номи мавзӯи кори илмӣ	Соли химоя
1	Лагинович Ядвига.	Имена собственные в русской и польской фразеологии. Специальность: 10.02.03	Минск, 1978.
2	Труфанова Лилия Асмановна.	Субстантивные фразеологические единицы с неличным значением в английском и русском языках. Специальность ВАК РФ: 10.02.20. Научная степень: Кандидатская.	Казань, 2009.
3	Хасанова Лилия Гумяровна.	Турецкие субстантивные фразеологические единицы в сопоставлении с английскими. Специальность ВАК РФ: 10.02.20. Научная степень: Кандидатская.	Казань, 2003.
4	Глушакова Татьяна Евгеньевна.	Концептуально-прагматический аспект субстантивных фразеологических единиц с отрицательной коннотацией в современном французском языке. Специальность ВАК РФ: 10.02.05. Научная степень: Кандидатская.	Иркутск, 2003.

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ» -и Ҷумҳурии Украина.

№ р/т	Ному насаб	Номи мавзӯи кори илмӣ	Соли химоя
1	Крысенко Татьяна Васильевна.	Фразеологические единицы со значением говорения в прагматическом аспекте (на материале современного русского языка). канд. филол. Наук. Специальность: 10.02.02.	2002.

Сафронова Елена Вячеславовна.	Структура и семантика фразеологических единиц с ономастическим компонентом библейского происхождения в современном английском языке. канд. филол. Наук. Специальность:10.02.04.	1997.
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ» -и Ҷумҳурии Қазоқистон.

№ р/т	Ному насаб	Номи мавзӯи кори илмӣ	Соли ҳимоя
1	Байтегизев Алтай Ашеневич.	Проблема ограничения именных фразеологических единиц от других сходных с ними явлений в казахском языке. кандидата филологических наук. Специальность:10.02.06.	Алма-Ата, 1974.

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ» -и Ҷумҳурии Ўзбекистон.

№ р/т	Ному насаб	Номи мавзӯи кори илмӣ	Соли ҳимоя
1	Г.Н. Хидирова.	Вариатность фразеологических единиц (на материале фразеологических словарей русского языка). Специальность:10.00.00.	Самарканд, 2000.